

## ПРОТОКОЛИ №03

маҷлиси Шӯъбаи фалсафаи иҷтимоии Институти фалсафа,  
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.М.Баҳоваддинови АМИТ  
аз 15 феввали 2022

### Иштирок дошанд:

**Муҳаммад А.Н.** – доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ, **Шоисматуллоев Ш.** – доктори илмҳои сотсиологӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ, **Усмонзода Х.У.** – доктори илмҳои фалсафа, профессор, узви вобастаи АМИТ, **Ҳайдаров Р.Ҷ.** – доктори илмҳои фалсафа, **Хидирзода М.А.** – доктори илмҳои фалсафа, профессор, **Қаҳҳоров Ғ.Ғ.** – доктори илмҳои фалсафа, **Саидов А.С.** – доктори илмҳои фалсафа, профессор, **Орифҷонова Н.** – номзоди илмҳои фалсафа, **Азимова М.** – номзоди илмҳои фалсафа, **Точиддинова М.** – ходими хурди илмӣ, **Суфизода М.** – лаборанти Шӯъбаи фалсафаи иҷтимоӣ.

### РӯЗНОМА:

1. **Муҳокима ва баррасии диссертатсияи доктории Назар М.А. дар мавзӯи: “Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ.**

2. **Масъалаҳои ҷорӣ**

#### 1. Шунда шуд:

**Назар М.А.** – довталаби дараҷаи илмӣ дар бораи моҳияти кори диссертатсионии худ маъруза кард. Аз ҷумла, ӯ қайд намуд: Вобаста ба пешниҳод ва баъзе нуқсонҳои техникаи ишоракардаи муқарризон ва иштирокчиёни маҷлиси гузаштаи шӯъба, ки дар санаи 01 феввали соли 2022 иброз шуда буд, ман дар муддати 15 рӯз ислоҳот карда, диссертатсияро пурра мувофиқи талаботи “Тартиби” муқарраркардаи КОА назди Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон омода намудам.

**Усмонзода Х.У.** – мушовири илмии диссертатсияи доктории Назар М.А.: Дар ҳақиқат довталаби дараҷаи доктори илм Назар М.А. аз рӯи диссертатсия дар ин муддат ҷиддӣ кор намуда, ҳама он пешниҳодҳои муфидро, ки дар маҷлиси сипаригаштаи Шӯъбаи фалсафаи иҷтимоӣ нисбат ба кори диссертатсионӣ гуфта шуда буданд, ба инобат гирифта, ислоҳ ворид намуда, диссертатсияро ба талабот мувофиқ гардондааст.

**Муҳаммад А.Н.** – сарҳодими илмии Шӯъбаи масоили сиёсии муносибатҳои байналмилалӣ ИФСҶ АМИТ: Ман фикр мекунам, ки диссертатсияи Назар М.А. дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ» дар илми муосири тоҷик як бозёфт аст ва барои ҷомеаи тоҷик, хусусан дар шароити ҷаҳонишавӣ хеле муҳим аст. Ба назари ман, докторант аз ӯҳдаи ҳалли кулли масоиле, ки дар диссертатсия гузашта шудааст, комилан баромадааст. Пешниҳод мекунм, ки диссертатсияи доктории Назар М.А. барои муҳокимаи минбаъда дар Шӯрои олимони Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ ва барои ҷимоя ба Шӯрои

диссертатсионии ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия дода шавад.

**Хидирзода М.А.** – сарходими илмии Шуъбаи сиёсатшиносии ИФСҲ АМИТ: Дафъаи гузашта ман бештар ба масъалаи кавитар намудани муқаддимаи диссертатсия, хусусун мубрамияти диссертатсия ишора намуда будам. Муаллифи диссертатсия, ба назараи ман, то имрӯз аз рӯи диссертатсияи худ кор карда, эродҳои маро ба инобат гирифтааст. Ба ақидаи ман, диссертатсияи н.и.ф., дотсент Назар М.А. дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз руи ихтисоси: 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ пешниҳод шудааст, кори мустақилона ва ба анҷомрасидаи илмӣ буда, барои муҳокимаи минбаъда дар Шӯрои олимони Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ ва ба Шӯрои диссертатсионии ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳимоя бояд тавсия дода шавад.

**Саидов А.С.** – сарходими илмии Шуъбаи фалсафаи иҷтимоии ИФСҲ АМИТ: Аз назари ман, муаллиф ҳамаи он эродҳое, ки аз ҷониби ман бо таври хаттӣ ва шифохӣ пешниҳод карда шуда буд, бартараф намудааст. Аз ҷумла консепсияҳои муҳаққикон, ки дар илмҳои ҷомеашиносӣ оид ба падидаи «адолати иҷтимоӣ» мавҷуданд, мушаххастар нишон дода шуданд ва дар хотимаи бобҳо ва зербобҳои кори диссертатсионӣ хулосаҳои амиктар оварда шуданд. Ҳамчунин қисмати «Хулосаи»-и кори илмии барои муҳокима пешниҳодгардидаро муаллиф кавитар гардонидаст. Аз ин рӯ, ман ба чунин хулоса омадам, ки диссертатсияи Назар М.А. дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ» кор мустақилонаи илмӣ мебошад ва ҳуди муаллиф сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз руи ихтисоси: 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ мебошад. Дар ин қарина ман диссертатсияи доктории Назар М.А.-ро барои муҳокимаи минбаъда дар Шӯрои олимони Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ ва барои ҳимоя ба Шӯрои диссертатсионии ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия менамоем.

**Шоисматуллоев Ш.** – мудири Шуъбаи сотсиологияи ИФСҲ АМИТ: Ман пешниҳоди профессорон в Хидирзода М.У. Саидов А.С.-ро пурра дастгирӣ мекунам ва тарафдори он ҳастам, ки диссертатсияи н.и.ф., дотсент Назар М.А. дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ», ки барои дарёфти унвони илмии доктори илмҳои фалсафа аз руи ихтисоси: 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ пешниҳод шудааст, барои муҳокимаи минбаъда дар Шӯрои олимони Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ ва ба Шӯрои диссертатсионии ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳимоя пешниҳод карда шавад.

**Ҳайдаров Р.Ҷ.** – раиси маҷлис, муовини Директор оид ба илм ва таълими ИФСҲ АМИТ: Дар ҳақиқат истифодаи мавод ва усул, инчунин методологияи таҳқиқоти гузаронидашуда ба ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ мувофиқ мебошад. Диссертатсия аз рӯи натиҷаҳои



бадастомада, татбики амалӣ ва тартиби оmodасозӣ ба талаботи Низомномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат мекунад.

Ман ҳам диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалолро дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ» барои муҳокима ва баррасӣ дар Шӯрои олимони Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинов ва минбаъд ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ тавсия медиҳам.

Кӣ тарафдори ҳамин пешниҳод аст? Хоҳиш мекунам, овоз диҳед.

**Натиҷаи овоздиҳӣ:** «тарафдор» - 11 нафар; «муқобил» - нест; «бетараф» - нест. Протоколи №3 аз 15 феввали соли 2022.

## **II. Қарор қабул карда шуд:**

1. Диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ» таҳқиқоти илмии ба анҷом расида ва ба талаботи банди 53 Низомномаи шӯрои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №267 аз 30-июни соли 2021 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.
2. Диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ» ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ дар Шӯрои диссертатсионии ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда шавад.
3. Диссертатсияи мазкур ба экспертизаи даври дуоми муассиса пешниҳод карда шавад.

## **Раисикунандаи маҷлис:**

муовини директор оид ба илм  
ва таълими ИФСҲ АМИТ,  
сарҳодими илмӣ, д.и.фалс.



Ҳайдаров Р. Ҷ.

## **Котиби маҷлис:**


ҳодими хурди илмии Шуъбаи фалсафаи  
иҷтимоии ИФСҲ АМИТ



Тоҷиддинова М.

Имзои Ҳайдаров Р. ва Тоҷиддинова М.-ро  
тасдиқ мекунам

Нозир калони шуъбаи кадрҳои  
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ  
ва ҳуқуқи АМИТ



Шозедов Х.